



ИТТИҲОДИ АВРУПО

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Душанбе, 26 июни соли 2012

БАРАҚАИ ХАБАРӢ

Иттиҳоди Аврупо барои ташаккули "Равзанаи ягона" оид ба расмиёти воридотию содироти ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 1,2 млн. Евро ҷудо намуд

Иттиҳоди Аврупо ва ташкилоти Intrasoft International S.A. шартномаи татбиқ намудани лоиҳаи «Дастгирии ташаккули Равзанаи ягона оид ба расмиёти воридотию содироти ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро ба имзо расониданд. Дар назар аст, ки дар чорҷӯбаи шартномаи мазкур таъминоти барномавии Равзанаи ягона мувофиқи ваколат ва вазифаҳои мушаххас тарҳ кашида ва бароварда хоҳад шуд. Пудратчӣ сохтори Равзанаи ягонро татбиқ намуда, онро дар Корхонаи воҳиди давлатии «Маркази Равзанаи ягона» дар назди Хадамоти гумрукии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсисшуда, инчунин дар 15 ташкилотҳои аслии дигар, аз ҷумла сохторҳои давлатӣ ва ширкатҳои тиҷоратии миёнрав, ба кор меандозад. Пудратчӣ ба дараҷаи мусовӣ барои омӯзиши кормандони Корхонаи воҳиди давлатии «Маркази Равзанаи ягона» ва дигар ташкилотҳои аслии ӯҳдадор хоҳад буд. Вай инчунин тавсифи ҷузъиёти қисматҳои таҷҳизоти Равзанаи ягонро пешниҳод хоҳад кард, то ин ки оғоз кардани тендери таҳвилкунии лавозимот аз тарафи Намояндагии ИА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имконпазир бошад. Пудратчӣ бояд маълумоти лоиҳаро таъмин намуда, бо Шӯрои ҳамоҳангсозии байниидоравӣ, ки дар Вазорати рушди иқтисодӣ ва савдо баргузор мегардад ва масъулияти роҳбарии умумӣ ва назорат аз болои қорӣ намудани Барномаи давлатии ташаккули Равзанаи ягона оид ба расмиёти воридотию содироти ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ӯҳда дорад, дар алоқа бошад.

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамлики узв иборат буда, донори бузургтарини дунё махсуб мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бештарин ҳиссаи ёрии дутарафаро дар минтақаи Осиёи Марказӣ (66 миллион евро барои 2007-2010 ва 62 миллион барои 2011-2013) барои дастгирии барномаҳои секторӣ, ёрии техникӣ ва грантӣ соҳиб мешавад. Ин ёрӣ ба соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, пешравии тандурустӣ ва сектори хусусӣ равона карда мешавад. Тоҷикистон, ҳамчунин, аз ёрии минтақавӣ ва мавзӯӣ дар чунин соҳаҳо, ба мисли назорати сарҳадӣ ва мубориза алайҳи напшғачалобӣ (BOMCA/CADAP), маориф (TEMPUS, Erasmus Mundus), об/муҳити атроф, муҳочират, ҳуқуқи башар ва демократия (EIDHR), сохторҳои ғайридавлатӣ (NSA) ва тараққиёти муассисаҳои хурд ва миёна (CA-Invest) бархурдор аст. Аз соли 1992 инҷониб Иттиҳоди Аврупо ба Тоҷикистон ба маблағи беш аз 550 млн. евро кӯмак фароҳам намуд.

ТАМОС: Маҳбуба Абдуллоева, Мушовир оид ба масоили ВАҶ ва иттилоот, Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон

Нишона: к. Адҳамов, хонаи 74, Душанбе, Тоҷикистон, 734013

Тел: (+992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 - Нишонаи эл.: Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu

Сомона: www.deltjk.ec.europa.eu